

ББК – 83.3. (0)5

Ш-30

УДК - 8Т1

Ш.Х. ШАРИФОВ

ВИЖАГИҲОИ ҲУНАРӢ ВА САБКИ ТАҶЛИФИ МАСНАВИИ «ИНТИҲОНОМА»-И СУЛТОН ВАЛАД

Султон Валад ба унвони як шоир дар қаламрави адабиёти ирфонии форсӯ тоҷик эътироф шуда, таълифоти вай бозгӯ аз он аст, ки зимни иншо сурудаҳояшро тавассути аносирӣ фасоҳатбахши қалом бадеият бахшида, аз ин роҳ арзишҳои адабии онҳоро тақвият додааст. Мухакқиқоне, ки бо осори Султон Валад сару кор доштаанд, бештар шахсияти адабӣ ва навиштаҳои манзуму мансури ўро дар қиёс бо таълифоти Мавлоно баҳогузорӣ ва баррасӣ намудаанд.

Абдулбокии Гулпинорлӣ газалиёти Султон Валадро назир ва назираи газалиёти Мавлоно, афкори ирфонии мундариҷ дар маснавиҳои ўро «такрори рангбоҳта ва бечонтар»-и андешаҳои баланди Мавлоно медонад (5, с.81). Фурӯзонфар роҷеъ ба мулҳақ шудани 27 газали Султон Валад ба «Кулиёти Шамс» маълумот дода, дар бораи сурудаҳои ў чунин менависад: «Ин ашъор умуман ба сабку пайравии Мавлоно гуфта шуда, vale ҷандон латофату матонате надорад»(15, с.214). Муҳаммад Алии Мувахҳид -мусаҳҳехи нусхай нави интиқодии «Ибтидонома» ашъори падарро «ганчи шоҳвор» ва осори писарро «матои каммоя» (10, с.11), ҳаводорӣ ва арҷузории Ҷалол Ҳумоиро аз осори ин шоир ва дар баробари осори Аттор қарор додани онро «зулми фаҳшे» дониста, менависад: «Ашъори Султон Валад дар бозори гавҳарфурӯшони адаби форсӣ ҷило ва ҷилвае надорад» (10, с.7-8). Фаромарзӣ - мусаҳҳехи «Рубонома» андешаи Ҷалол Ҳумоиро такрор карда менависад, ки маснавии дуюми Султон Валад нисбат ба «Валаднома» «орифонатар ва аз ҷиҳати адабӣ фасехтар аст, аммо бо ин ҳама дар муқоиса бо «Маснавии Мавлоно» то ҳудуде шукӯҳи худро аз даст медиҳад» (13, с.6).

Аз мулоҳизоти фавқуззикри пажӯҳишгарони осори Султон Валад бармеояд, ки ў дар ниғориши осори манзуми ирфонӣ комилан ба Мавлоно пайравӣ карда, гӯё, иқдоме аз худ нишон надодааст. Дар поён аз иқдому ибтикори адабии Султон Валад дар сабки таълифи маснавиҳои ирфонӣ сухан хоҳад рафт.

Маълум аст, ки аз лиҳози даврабандии сабки адабиёти форсӯ тоҷик Султон Валад дар замони нуғузи сабки ирокӣ зиста ва бешак ўро метавон бо назардошти айёми рӯзгор ба қатори намояндагони сабки мазқур шомил намуд. Аммо Начиб Моили Ҳиравӣ насрӣ шоирро бар асоси «Маорифи Султон Валад» ба нигоштаҳои даври нахустӣ забони форсӣ ва ҳамонанди муаллафоти нависандагони сабки хуросонӣ медонад (12, с.21).

Осори мансури Султон Валад воқеан аз навиштаҳои насрии бобо ва падараш фарқ доранд, зеро сода ва ба забони мардум наздик ба қалам омадаанд. Тасвиру тамсилхояш ҳам фаҳмост, мисли тасвирҳои Султонууламо Баҳоувалад гайримунтазира нест. Барои имтиёзи вижагиҳои сабкии Султонууламо ба намунае аз наси «Маорифи Баҳоувалад» ва наси «Маорифи Султон Валад» рӯ меорем.

Аз «Маорифи Баҳоувалад»: «Ва ман Аллоҳро бӯса медиҳаму дар ў мегалтам...» (3, с.88), «Не, не, дастҳомро панча кушода аз зери хоки гафлат барорам чун шохи дарахти анҷир, ки сар аз зери хок барорад» (3, с.69).

Аз «Маорифи Султон Валад»: «Дар воқеа дидам, ки дар мадрасаи Мавлоно... саҳну суффа аз ёрон пур буданду ман миёни эшон сухан оғоз кардам ва ба овози баланд мегуфтам, ки: Ҳаёту зиндагонӣ як файз аст, ки ба ҳалқон мевазад ва дар ҳар касе асане дигар мекунад. Файзу нуре, ки бар Муҳаммад, алайхиссалом, зад, ҳамон нуру файз буд, ки бар Абӯҷаҳл зад, ўро ягона карду инро бегона, ўро бино карду инро нобино, ба ҳакиқат ҳамчунонки фасли баҳор бар ҳама яксон метобад, лекин дар маҳалле хор мешавад ва дар маҳалле гули меваҳоро баъзе ширину баъзе талху баъзеро турш мекунад» (12, с.56).

Маснавии «Интиҳонома» ба насрӯ ба назм навишта шудааст. Сабки иншои Султон Валад дар ин маснавӣ монанди ду маснавии аввал аст, аввал андешаҳои таълимию тарбиявии ирфониашро ба наср навишта, баъдан ақоиди мазкурро ба қолаби шеъри содаю фаҳмо ва шево даровардааст.

Порчаҳои насрӣ дар маснавиҳои Санойӣ, Аттор, Мавлоно аз як ё ду чумла (албатта бо назардошти наҳви забони адабии классикий) беш нестанд. Табиист, ки бо ин ду чумла шоир фақат ба мавзӯи мавриди баёнаш ишора карда метавонаду ҳалос, зеро имкони шарҳу тафсири муфассалеро дар ҳачми ду чумла гунҷоиш додан мавҷуд нест.

Ин тарзи оғози баҳс, яъне бо воситай як ё ду чумла баён кардани мавзӯро Султон Валад аз Санойӣ, Аттору Мавлоно ва пешинагони адабиёти форсӣ омӯхтааст. Таваҷҷӯҳ ба таълифоти шоирони мазкур муайян месозад, ки дар маснавиҳои онҳо мавзӯи мавриди баҳсу баррасӣ аксар бо пешоянди арабии «фӣ...», бо таркибҳои «дар баёни он ки...», «дар маъни он ки...», дар тафсири ин оя, ки..» оғоз мешавад.

Султон Валад дар идомаи ин шакл=«формула»-и оғозшавии маснавӣ ба баёни фишурда ва ҷакидаи мавзӯй мепардозад, ки ин навъи «идомат» дар «оғоза»-ҳои маснавиҳои се шоири пешина дида намешавад. Султон Валад баробари пайравӣ аз равиши таълифи гузаштагон ба эҷоду ҳаллоқият даст мезанад ва ба шевай нигориши хосаи худ иқдом мекунад. Омили асосии идома пайдо кардани оғозаҳои мавзӯии маснавиҳо аз тарафи Султон Валад пеш аз ҳама ба инобат гирифтани ниёзу дарҳости ҳаводорони форсизабони муҳочир ва турку юнонии «Маснавии маънавӣ» дар Осиёи Сағир ва хоса дар Қуния буд, зеро аз рӯи чумлаи зерини «Ибтидонома»: «оҳируламр дӯстон илтимос карданд, ки чун ба мутобаати падар девон соҳтӣ, дар маснавӣ ҳам мутобаат лозим аст» (10, с.20) равшан мешавад, ки Султон Валад дар маснависарӣ бештар ҳоҳиши ҳамдиёрони хешро ба инобат гирифтааст.

Дар шаҳри Қуния- маркази Осиёи Сагир аксар ғайрифорс –турку юнонӣ мезистанд ва забони шеъри ноби дариро бо он ҳама таъсиру нуфузу шӯҳрате, ки дошт (2, с.404), ба хубӣ намедонистанд. Агар каму беш ҳам медонистанд, ба он хотир буд, ки забони форсӣ забони девонӣ ва фарҳангии Қунияи он замон ба шумор мерафт (9, с.25). Туркшиноси рус Михаил Фомкин ақида дорад, ки бо се забон- форсӣ, туркӣ ва юнонӣ иншо кардани Султон Валад худ боризтарин нишонаи вазъи забонии Қунияи асри XIII аст (14, с.19).

Ҳамин тавр, Султон Валад дарҳости пайравони тариқати мавлавияро ба инобат гирифта ба вусъат додани «оғоза» -ҳои насрин маснавиҳояш пардохтааст. Ин «оғоза» -ҳоро Абдулҳусайн Зарринқӯб зимни баррасии маснавии «Рубобнома» «муқаддима» номидааст: «Дар ҳар ҳол маонии умдае, ки дар «Рубобнома» ҳаст ҳамон маонии мазкур дар маснавист- бо баёни соддатару тавзехи бештар қисмати умдаи ин маониро гӯянда дар таҳи унвонҳое ҳам, ки ба наср- ҳамчун муқаддимае- дар оғози мабоҳиси хеш овардааст, ба баён меоварад» (6, с.263). Бо ин далел метавон гуфт, ки Султон Валад бо ин ибтикор на факат кори фаҳмиши маснавиҳои хешро осон кардааст, балки бо инобат гирифтани ният ва ҳоҳиши Мавлоно (7, с.31) роҳе ба шарҳнависии «Маснавии маънавӣ» низ кушодааст. Аз ин ҷо, бо такя ба мӯҳтавои оғозаҳои мазкур метавон хидмати Султон Валадро дар иқдоми шурӯи шарҳи «Маснавии Маънавӣ» муқаррар намуд.

Миёни 120 оғозаҳои насрин маснавии «Интиҳонома» аз рӯи омор таркиби «дар баёни» 96 бор («дар баёни он ки...» 87; «дар баёни он ки Ҳақ таоло- 19 бор) аз ҳама бисёр мавриди истифода қарор гирифта, «формула»-и асосии саршавии оғозаҳо махсуб мейбад. Қисмати боқимонда 84 оғоза бо таркиботи «дар маънии...», «дар тақрири...», «дар тағсири...» ва ҷандин оғоза бидуни формула шурӯй шудаанд.

Бо як намунаи муҳтасар аз «Маснавии маънавӣ» ва «Интиҳонома» ибтикороти сабкии Султон Валадро, ки шартан «оғоза» номидем, мавриди қиёс қарор ҳоҳем дод. Аз «Маснавии маънавӣ»:

«Дар баёни он ки ваҳм қалби ақл ва ситетайи ўст, бад-ӯ монаду ў нест ва қиссаи Мӯсо, алайҳиссалом, ки соҳиби ақл буд, бо Фиръавн, ки соҳиби ваҳм буд.

*Ақл зидди шаҳват аст, эй паҳлавон,
Он ки шаҳват метанад, ақлаш маҳон.
Ваҳм хонаши он, ки шаҳватро гадост,
Ваҳм қалби нақди зарри ақлҳост (1, с.661).*

Аз «Интиҳонома»:

«Дар баёни он ки чун ҳастии одамӣ аз бандагии Худо ва тарбияти шайхи ростин нест шуд ва мубаддал гашт, ин ҷаҳонро, ки бо ҳастии аввал медиҳ, навъе дигар бинад. Ва аз он биниш ғоидае дигар барад, ки аввал намебурд. Ҳамчунонки қӯдаки хурд ашҳоси муҳталифи мардумро мебинад ва аз ҳар яке навъе дигар лаззат меситонад, одами оқил низ чун аз ин ҳастӣ мубаддал шавад ва он дамӣ гардад, ин ҷаҳонрову он ҷаҳонро ва ончи дар вай аст лавне дигар бинад.

Ҳамчунин толиб чу дар раҳ меравад,
Нафси торикаш мунаввар мешавад.
Он зуломаш нур мегардад тамом,
Медурахшад офтобаш бегамом.
Ӯ чу мубдал шуд, ҷаҳон ҳам пеши ӯ
Мешавад мубдал яқин, дон ин накӯ.
Менамояд оламаш навъе дигар,
Чун шуд ӯ навъе дигар аз Додгар...» (11, с.22).

Агар дар «Маснавии маънавӣ» ва «Интиҳонома» дунболи чунин «оғоза»-ҳо гардем, оғозаҳо ҳаҷман калонро ҳам пайдо хоҳем кард. Чунонки мебинем, ин ду навишта на танҳо аз рӯйи ҳаҷм, балки аз рӯйи тарзи ифода низ фарқ доранд. Дар оғозаҳои Султон Валад ҷанбаҳои тавзехӣ ва шарҳӣ қавитару бештар аст.

Агар Бадеуззамон Фурӯзонфар дар ёддошт – китобат кардани «Фиҳи мо фиҳи» даст доштани Султон Валадро таҳмин зада бошад (15, с.228), Муҳаммад Алии Мувахҳид зимни муаррифии нусхаҳо дар пешгуфтори худ бар «Ибтидонома» (10, с.13) иттилоъ медиҳад. Тавғиқ Субҳонӣ аз бозёфти ду дафтари «Маснавии маънавӣ»-дафтари ҷоруму шашуми ба хатти Султон Валад китобатшуда маълумот дода, мегӯяд: «Султон Валад ба таври комил як бор «Маснавӣ»-ро аз забони падара什 шунида ва баъд аз вафоти Мавлоно (672 ҳ.) онро то поёни умр тадрис мекардааст» ([18](#)). Ба нусҳай аслии «Маснавии маънавӣ» аз тарафи Султон Валад ворид шудани илҳоқотро Зарринқӯб алоҳида таъкид намудааст (7, с.25,108; 8, с.784). Аз ин мисолҳо аён мегардад, ки писари маснависари Мавлоно дар танзиму тартиби соҳтории «Маснавии маънавӣ» дақиқан даст доштааст. Аз ин рӯ, навоварие, ки вай дар «оғозанависӣ» кардааст, безамина нест, балки бунёд бар таҷриба дорад. Султон Валад ҳангоми китобати «Маснавии маънавӣ» ва тадрис дар миёни мушкилоти маънои «Маснавии маънавӣ» ва фазои маънидарёбии муридони падара什, ки монд, роҳи раҳоиро дар эҷоди шевай тозаи баён, ки онро Гулпинорлӣ «баёни накӣ» (5, с.73) гуфтааст, дид. Аз ин рӯ, ин як мушахҳасоти сабки вижай Султон Валадро дар сурудани маснавӣ «оғозанависӣ» ба наср номидан мумкин аст.

Дар ин «оғоза»-ҳо шоир баҳсу масъалаи мавриди назарашро, ки шарҳи тозаи нуктаҳои ирфонию латифаҳои раббонист, бо ҷумлаҳои осонфаҳм тавзех дода, дар аксар маврид аз қаломи Ҳудо ва ҳадиси набавӣ суд ҷустааст. Дар баъзе маврид бошад, баҳсро бевосита аз тафсиру таъвили ояҳои Куръон ва ё ҳадис шурӯй мекунад.

Мусаллам аст, ки таълифоти ирфонӣ забони хос - забони рамзии худро дорада онро ба таъбири Аттор «забони мурғон» ва дар истилоҳи сӯфиёни дигар «забони рамзу роз» гӯянд. Вакте муаллифони осори ирфонӣ аз бесуративу ломакон сухан мегӯянд, ногузир аз ҷанбаҳои заминии муҳокотофарӣ, аз тамсил, ки орифону сӯфиён ишорат меҳонданд, ба ночор истифода мебурданд, то нишоне битавонанд аз он бенишон дар тасаввуру хаёли хонандагон ба тасвир оранд (17, с.8). Ба қавли Зарринқӯб дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлонои ориф, ки ҳатибу воиз ҳам буд, «сабки балоғати минбарӣ» бештар мушоҳида мешавад (7, с.67). Султон Валад низ аз ин забони баёни ирфонӣ ва «сабки балоғати минбарӣ» ба ҳадди тавононии хеш истифода кардааст.

Абдулбокии Гулпинорлӣ бо рӯшантарин мисол сабки баёни падару писарро нишон дода, бар он натиҷа расидааст, ки чӯшу хуруш ва лоқайдии фикрии Мавлоно дар маснавиҳои Султон Валад дидা намешавад (5, с.73, с.74). Ин мавлавишинос андешаи мазкури хешро бар он мудаллал месозад, ки «Маснавии маънавӣ» бе зикри номи Худо ва маснавиҳои Султон Валад бо зикри номи Худо оғоз шудаанд.

Ба гуфтаи адабиётшинос Абдулмансон Насридин агар дар «Маснавии маънавӣ» «шарти дарёфтани матлаби ниҳоии Мавлоно мавқуф... бар риояти пайванди мантиқӣ ва бори рамзӣ» (4, с.110) бошад, дар маснавии «Интиҳонома», ки рамзаш камтару ҷаҳиш аз як қисса ба қиссаи дигар дар он дидা намешавад, ниёз ба ин шарт нест. Мавлонои ҳамадон метавонист ба ҳар мавзӯй аз ҳар боб ворид шавад. Ва ҳамин доноии ў яке аз сабабҳои пурпечу рамз таълиф шудани «Маснавӣ» гаштааст. Аз ин рӯ, «тафаккури Мавлоно тафаккури хӯшай мебошад. Яъне матолиби аслӣ дар ҳама ҷои асар дар шакли хӯشاҳои пурбор ифода ёфтаанд. Асли ин навъи тафаккур ва нигориш маъхуз аз Куръони карим аст» (4, с.112). Султон Валад низ аз ҳамин сабки нигориш мувофиқи завқу салиқа ва нигариш пайравӣ кардааст.

Гулпинорлӣ қайд кардааст, ки оғозаҳо ва қисмати манзуми маснавиҳои Султон Валад аз натиҷа ҳабар медиҳанд ва дар баробари ин «тасалсули мантиқӣ» дар он риоят мешавад, аммо дар «Маснавии маънавӣ» сабки баёни Мавлоно тамоман дигар аст. «Тазодҳо, тасалсули матолиб, муқаддимаҳо ва натоиҷ ҳеч гоҳ бо мантиқ созгор нест. Мантиқ назди ў тобеи эҳсоси инсон аст» (5, с.75).

Аз ин баррасиҳо метавон ба он натиҷа расид, ки сабки баёни Султон Валад аз услуби нигориши Мавлоно фарки зиёд дорад. Фарзанди Мавлоно баробари идомаи вижагиҳои хоси сабки таълифи маснавӣ ба таҷаддуд дар равиши нигориши хеш иқдом намуда, ки онро маҳсусан дар навиштани оғозаҳои мансур дар ҷараёни шурӯи қиссаву достонҳо ва мабоҳис метавон ба мушоҳида гирифт.

Дигар вижагии сабки Султон Валад дар маснавии «Интиҳонома» аз оғоз якбора ба матлаб гузаштан, онро бо мисоле сода ва дилчаспу хотирнишин шарҳу тафсир кардан ва дар охир хулюсаи мантиқии пурра баровардану самараи насиҳат ё ваъзи баёншударо низ алоҳида таъкид намудан мебошад. Ба ибораи дигар, Султон Валад ҳамчун пайрави содики падар ба равиши иншои ў пайравӣ намуда, ба тақозои муҳити иҷтимоӣ даст ба ибтикорот зада, «оғозаҳои насрӣ»-и маснавиро вусъат мебахшад. Агар насрӯ назми маснавиҳои Султон Валадро аз ҳамдигар чудо созем ҳам, ду китоби алоҳида (ба истиснои баъзе мавзӯъҳо) пайдо мешавад.

Муқоисаи ифодаи баёни падару писар нишон медиҳад, ки воқеан сабк ба «асоси таърифи аввали сабк – «нигариши хос»- и шоибу нависанда вобастагӣ дорад (16, с.15). Агар Мавлоно ирфони исломӣ ва ҷаҳониро андархури ҷаҳонбинии орифонааш бо эҳсосоти баланду шадиди ошиқона баёни намуда бошад, Султон Валад бо ҷаҳонбинии хоси сӯфиёна, бо дарҳудурӯрафтанҳои ба ҳуд хос ба ифодаи маонии ирфонӣ пардохтааст. Аз сӯи дигар, агар пеҷидабаёни мушкилфаҳмӣ натиҷаи нигориши хоси Мавлоно дар сабк шуда

бошад, нисбатан содабаёниву осонфаҳмӣ ҳосили нигариши хоси Султон Валад дар таълифоти вай ба назар мерасад.

Дар сабки ишнои Султон Валад ба интихоби калимаҳо («гузиниши вожаҳо» - асоси дуюми таърифи сабк (16, с.23)) аҳамияти ҷиддӣ дода шудааст. Ин бесабаб нест, чун ӯ бештар барои мардуми ғайрифорс мавъиза мегуфту маснавӣ менавишт, аз ин хотир ба гузиниши вожаҳо диққат медод, то калимаҳои душворфаҳми боиси малоли хотири шунаванду хонанда мешударо ба кор нағирад. Аз ин рӯ, сабки ӯ сабуктар аз сабки падараш аст. Ҳамчунин қолабшиканӣ (асоси сеюми таърифи сабк - удул аз ҳинҷор (16, с.37)) дар забони шеъри Султон Валад бештар дар истифодаи оёту аҳодису суханони машоих дучор мешавад.

Ҳамин тавр, баррасии вижагиҳои сабкии таълифоти Султон Валад баёнгари он аст, ки ҳам дар наср ва ҳам дар назм ӯ асосан сабки Мавлоно - қиблагоҳи хешро истиқбол намуда, дар канори ин даст ба иқдомоти тозаи ҳунарӣ низ задааст. Ибтикори вай бештар ҷанбаи тавзехӣ ва шарҳу баррасӣ дошта, заминаҳои муҳимеро дар зуҳури шарҳнависӣ бар «Маснавии Маънавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ фароҳам овардаанд. Аз сӯи дигар, таваҷҷӯхи Султон Валад ба баёни нисбатан соддай матолиб сабки нигориши ӯро бо назардошти завқи ҷомеаи аҳди хеш бештар ба сабки пешиниён наздиқ намудааст.

Калидвоҷаҳо: Султон Валад, Мавлоно Ҷалолуддин, сабк, вижагиҳои сабкӣ, ибтикори адабӣ, оғоза, оғозанависӣ, маснавии «Интиҳонома», «Маснавии маънавӣ»

Пайнавишт:

1. Балхӣ, Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад. Маснавии маънавӣ. Бо муқаддимаи Ҷавод Салмосизода/Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад, Балхӣ/-Техрон: Иқбол, 1384.-1147с.
2. Баҳор, Муҳаммадтақӣ Маликушишӯаро. Сабкишиносӣ ё таърихи татаввури насли форсӣ (дар се ҷилд). / Маликушишӯаро Муҳаммадтақӣ, Баҳор/-Техрон: Амири Кабир, 1386. Ҷилди аввал - 468 с. (бо муқаддима).
3. Баҳоуддин Валад, Муҳаммад ибни Ҳусайн. Маорифи Валад (ду ҷилд). Ҷилди 1. Ба масҳеҳи Бадеуззамон Фурӯзонфар/ Муҳаммад ибни Ҳусайн, Баҳоуддин Валад/-Техрон: Тахурӣ, 1382. -698 с.
4. Насриддинов, А. Маънишиносии шеъри Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ // Ганҷинадори мероси ниёғон/ А. Насриддинов. -Хуҷанд, Ношир, 2007. (11). -С.108-121.
5. Гултинорлӣ Абдулбоқӣ. Мавлавия баъд аз Мавлоно. Нашири аввал. Тарҷумаи Тавфиқи Субҳонӣ / Абдулбоқӣ, Гултинорлӣ/-Техрон: Қайҳон, 1366. - 742 с.
6. Зарринкӯб, Абдулҳусейн. Ҷустуҷӯ дар масаввӯфи Эрон/ Абдулҳусейн, Зарринкӯб /-Душанбе: Ирфон, 1992. 398 саҳ.
7. Зарринкӯб, Абдулҳусейн. Сирри най. Ҷ.1.- Нақду шарҳи таҳлиливу татбиқии Маснавӣ. (иборат аз 2 ҷилд) / Абдулҳусейн, Зарринкӯб /-Техрон: Интишиороти илмӣ, 1358. - 606 саҳ.
8. Зарринкӯб, Абдулҳусейн. Сирри най. Ҷ.2.- Нақду шарҳи таҳлиливу татбиқии Маснавӣ. (иборат аз 2 ҷилд) / Абдулҳусейн, Зарринкӯб /-Техрон: Интишиороти илмӣ, 1358. - 1158 саҳ.

Шарифов Ш.Х. Вижагиҳои ҳунарӣ ва сабки таълифи маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад

-
9. Мавлавӣ Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад. Газалиёти Шамс-Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ (муқаддима, гузинии ва тафсирӣ Муҳаммадризо Шафӣ Қадқаниӣ) / Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад, Мавлавӣ/- Техрон: Сухан, 1378, дӯ ҷилд, ҷилди 1; 1536 с. (гайр аз 64 ва 8 с.).
 10. Султон Валад. Ибтидонома. Чоти аввал ба тасъехи Муҳаммад Алӣ Муважҳид ва Алиризо Ҳайдарӣ / Султон Валад/- Техрон: Хоразмӣ, 1389ҳ.ш/ 2011м.-408 с.
 11. Султон Валад. Интиҳонома. Нашри аввал. Бо муқаддима, тасъех ва таълиқи Муҳаммадалӣ Ҳазонадорлу/ Султон Валад/-Техрон: Равзана, 1376.- 298 с.
 12. Султон Валад. Маориф.чоти дуввум. Ба тасъехи Наҷиб Моили Ҳираӣ / Султон Валад/- Техрон: Мавло, 1377. -351 с.
 13. Султон Валад. Рубобнома. Ба тасъехи Алӣ Султонии Гирд Фаромарзӣ / Султон Валад/-Техрон, 1395.
 14. Фомкин, М.С. Султан Велед и его тюркская поэзия /М.С. Фомкин/-М: Восточная литература, 1994.- 193 с.
 15. Фурӯзонфар, Бадеуззамон. Шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно. Бо қӯшиши Ҷаъфари Ранҷбар ва Масъуди Миршоҳӣ/Бадеуззамон, Фурӯzonfara / -Душанбе: Китобхонаи устод Ҳалиӣ, 2007. -252 с.
 16. Шамисо, Сирус. Куллиёти сабкшиносӣ. / Сирус, Шамисо /-Техрон: Фирдавс, 1373/1993.- 330 с.
 17. Шоҳрӯдӣ, Абдулваҳҳоб. Барги бебарғӣ (Мутуни ирфонӣ ба забони форсӣ) /Абдулваҳҳоб, Шоҳрӯдӣ /-Техрон: Созмони мутолиа ва тадвии кутуби улуми инсонии донишгоҳҳо, 1388. -286 с.
 18. www.ghanoononline (23.06. 2012 м// 3.04.1391 ҳ.)

Reference Literature

1. Balkhi, Mavlyana Djalaliddin Makhammad. **Masnavi-i Manavi**. With the introduction by Djavad Salmosizade / Mavlyana Djalaliddin Muukhammad, Balkhi / -Tehran: Ikbol, 1384. -1147pp.
2. Bakhar, Mukhammadtaki Malikushuara. Stylistics or Histiry of Formation of Tajik Prose (in three volumes) /Mukhammadtaki Malikushuara, Bahar. – Tehran: Amiri Kabir, 1386. – 468pp. (with the introduction).
3. Bahouddin Valad, Mukhammad ibni Khusayn. Ma-arifi Valad (in two volumes) Volume one/ under the editorship of Badeuzzaman Furuzonfara / Muhammad ibni Khusayn, Bahouddin Valad/ - Tehran: Tahuri, 1382. – 698pp.
4. Custodian of Ancestors` Treasury. / Collection of articles. – Khudjand: Nodir, 2007. – 418pp.
5. Gulpinarli, Abdulkaki. Mavlaviya after Mavlyana. / The first edition. Translation by Tavfiq Subhaki / Abdulkaki, Gulpinarli/ Tehran: Kayhon, 1336. – 742pp.
6. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. Quests of Iranian Sufism / Abdulkhuseyn, Zarrinkub / - Dushanbe: Irfon, 1992. -398pp.
7. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. Mistery of Flute. Volume 1. Analysis of Correspondence, commentaries and criticism in “**Masnavi-i Manavi**” (in 2 volumes) / Abdulkhuseyn, Zarrinkub / - Tehran: scientific publication, 1358. – 398pp.

8. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. *Mistery of Flute. Volume 2. Analysis of correspondence, commentaries and interpretation of "Masnavi-i Manavi"* (in 2 volumes) / Abdulkhuseyn, Zarrinkub / - Tehran: scientific publication, 1358. – 606 pp.
9. Mavlavi, Djalaliddin Mukhammad ibni Mukhammad. *Gazels by Shams Mavlyana Djalaliddin Mukhammad Balkhi* (introduction, selection and interpretation by Mukhammad-riza Shafe Kadkani) (Djalaliddin Mukhammad ibni Mukhammad Mavlavi). – Tehran: Sukhan, 1378. In two volumes, volume 1. – 1356pp.
10. Sultan Valad. *Ibida-Name* / the first edition with corrections by Mukhammad Mavahhid and Aliriza Khaydari (Sultan Valad/ -Tehran: Khorezmi, 1386/ 2011. - 408pp.
11. Sultan Valad. *Intikha-Name* / the first edition, with corrections by Makhammad Khazonadorlu/ Sultan Valad / Tehran: Ravzana, 1376. – 408pp.
12. Sultan Valad. *Ma-arifi Sultan Valad* / the second edition, with corrections by Najip Moil Khiravi / Sultan Valad. –Tehran, 1376. – 408pp.
13. Sultan Valad. *Ma-arifi Sultan Valad* / the second edition, with corrections by Ali Sultan Gird Faramarzi/ Sultan Valad. –Tehran, 1395. – 408pp.
14. Fomkin M.S. *Sultan Veled and his Turkic Poetry* / M.S. Fomkin / -M.: Oriental literature, 1999. – 193pp.
15. Furuzonfar, Badiezzaman. *Mavlyana's Life and Creation*. Compilers: Muhammad Randjbar and Masud Mirshokhi / Badeuzzaman, Furuzonfar / - Dushanbe: *ustod Khalim's Library*, 2007. – 252pp.
16. Shamiso, Sirus: *Complete collection of compositions on stylistics* / Sirus, Shamiso. – Tehran: Firdouvs, 1373/1993. – 330pp.
17. Shokhrudi, Abdulvakhob. *Petal without Petals (Sufi prose in Persian)*/ Abdulvahhab Shokhrudi/ -Tehran: society of readers and compilers of scientific institute books, 1388. – 398pp.
18. www.ghanoonline (23.06.2012)

Особенности мастерства и стилистики сочинения - маснави “Интиха-наме” Султана Валада

Ключевые слова: Султан Валад, Мавляна Джалалиддин, стилистика, стилистические особенности, литературное нововведение, поэма “Интиха-наме”, “Маснави-ий Манави” (“Поэма о скрытом смысле”)

В данной статье автором рассматривается поэтическое мастерство Султана Валада и стилистические особенности его сочинения - маснави «Интиха-наме». Во время исследования стилистических особенностей сочинения автор поднял вопрос об особенностях стилистического мастерства и нововведений Султана Валада при создании прозаического описания во введении к маснави «Интиха-наме» и влиянии “Маснави-ий Манави” Мавляна Джалалиддина на творчество данного поэта.

Таким образом, автором рассмотрено и изучено особое мастерство написания прозаического введения Султаном Валадом к маснави «Интиха-наме», а также его пояснения и толкования поэтических и прозаических сочинений.

Шарифов Ш.Х. Вижагиҳои ҳунарӣ ва сабки таълифи маснавии «Интиҳонома»-и Султон
Валад

Peculiarities of Mastership and Style of Sultan Valad's Composition – “Intikha-Name” Masnavi

Key words: Sultan Valad, Mavlyana Djalaliddin, stylistic peculiarities, literary innovation, “Intikha-Name” poem, “Masnava-I Manavi” (the Poem about the Concealed Sense)

The author dwells on Sultan Valad’s poetical mastership and stylistic peculiarities demonstrated in his composition **“Intikha-Name” masnavi**. Concurrently the researcher raises the question in regard to stylistic mastership and innovation of the poet being present in the prosaic description serving as an introduction to **“Intikhaname masnavi”** and the influence exerted upon his creation by Mavlyan Djalaliddin’s **“Masnavi-i Manavi”**.

Thus the author has canvassed and studied the peculiar mastership in reference to Sultan Valad’s prosaic introductions in **“Intekha-Names” masnavi** and also interpretations and explications given to poetical and prosaic compositions.

Роҷеъ ба муаллиф:

Шарифов Шодикул Ҳасанович, унвончӯи кафедраи адабиёти классикии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Гафуроғ (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд), **e-mail**: sharifniyo_shodi@mail.ru

Сведения об авторе:

Шарифов Шодикул Ҳасанович, соискатель кафедры классической литературы Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), **e-mail**: sharifniyo_shodi@mail.ru

Information about the author:

Sharifov Shodikul Khasanovich, scientific degree claimant of the department of classical literature under HSU State University named after acad. B. Gafurov, (Tajikistan, Khudjand), **e-mail**: sharifniyo_shodi@mail.ru